

ХУЛОСАИ
шурои диссертационии 6D.KOA-020
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Парвандай аттестатсионии №_____
Қарори шурои диссертационӣ аз 17.06.2025, № 96

Барои сазовор донистани Юлдашев Абдулла Курбонмаматович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ.

Диссертасияи Юлдашев Абдулла Курбонмаматович дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони Сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-020-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №23) 27-уми феврали соли 2025, суратмаҷлиси №86 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Юлдашев Абдулла Курбонмаматович 20-уми октябри соли 1948 дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар оилаи зиёй таваллуд шудааст. Соли 1972 шуъбаи арабии факултети забонҳои Шарқи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро хатм намудааст.

Соли 1987 рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Гаҳаввули лирикаи ошиқонаи арабӣ (асрҳои VI-VII)» зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессор Аълоҳон Афсаҳзод ҳимоя намудааст.

Аз соли 2015 то имрӯз дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.

Диссертасия дар кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Мушовири илмӣ: Имомзода Муҳаммадюсӯф Сайдалий – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ: Нуров Нурадил Норович – доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори Институти илмӣ-тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров», **Юсуфов Умриддин Абдукоғиевич** –

доктори илмҳои филологӣ, мудири шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва **Асозода Ҳотам Раҷаб** – доктори илмҳои филологӣ, дотсент, директори генералии Муассисаи давлатии «Муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои Кӯлоб» ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёт Давлатбеков Лоло Мирзоевич, мудири кафедраи мазкур – номзади илмҳои филологӣ, дотсент Шамсов Нурмад Сироҷович, эксперт – доктори илмҳои филологӣ, профессор Салими Ҳатлонӣ, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсент Боев Шавкат Элмуродович имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои филологӣ, профессор Гулназарзода Жило Бурӣ тасдиқ шудааст, қайд менамоянд, ки диссертатсияи Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович дар мавзуи «Таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони Сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои X-XI)» ба талаботи бандҳои 32-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъиин гардидаанд. Интихоби муқарризона расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асосномегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳое таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур бевосита иртибот доранд.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 1 монография ва 22 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 17 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмuni диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

I. Монография:

[1-М] Юлдашев, А.Қ. Рӯзгори Борбади ромишгар / А.Қ. Юлдашев. – Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2023. – 98 с.

**II. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии
тақризшавандай Комиссияи олии аттестацИонии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [2-М]. Юлдашев, А.Қ. Сосон ва подшоҳии Сосониён: таҳайюли бадеъ ва воеияти таърихӣ / А.Қ. Юлдашев // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Хуҷанд, 2020. – № 2 (63). – С. 64-73.
- [3-М]. Юлдашев, А.Қ. Дар бораи маонии як рубоии устод Рӯдакӣ / А.Қ. Юлдашев // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2020. – № 2 (83). – С. 36-43.
- [4-М]. Юлдашев, А.Қ. Андешаҳои сиёсии Ардашери Бобакон дар бораи чанде аз масъалаҳои давлатдорӣ / А.Қ. Юлдашев // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Хуҷанд, 2020. – № 3 (64). – С. 52-59.
- [5-М]. Юлдашев, А.Қ. Оид ба як тобиши маъноии калимаи «тозӣ» дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ /А.Қ. Юлдашев // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2020. – № 3 (84). – С. 40-46.
- [6-М]. Юлдашев, А.Қ. Суфарой ва талошҳо барои ислоҳи кори шоҳаншоҳӣ / А.Қ. Юлдашев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2020. – № 3 (86). – С. 146-152.
- [7-М]. Юлдашев, А.Қ. Берунӣ, фарҳанг ва таърихи қадими халқҳои эронӣ / А.Қ. Юлдашев // Фарҳанг ва санъат. – Душанбе, 2020. – № 4. – С. 24-33.
- [8-М]. Юлдашев, А.Қ. Қадимтарин дастхати номаи шоҳон / А.Қ. Юлдашев // Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. – № 5. – С. 178-184.
- [9-М]. Юлдашев, А.Қ. Элементы канона в образе Ардашира сына Папака в арабо-мусульманских источниках, «Шахнаме» и «Книге деяний Ардашира сына Папака / А.Қ. Юлдашев // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – Душанбе, 2020. – № 6. – С. 281-287.
- [10-М]. Юлдашев, А.Қ. Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи шеъри тоисломӣ ва оид ба як хусусияти ситоши мардон дар «Шоҳнома» / А.Қ. Юлдашев // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Боҳтар, 2022. – № 1/3 (101). – С. 9-15.
- [11-М]. Юлдашев, А.Қ. Сасанидские сюжеты в «Истории» Феофилакта Симокатты / А.Қ. Юлдашев // Вестник Боҳтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – Боҳтар, 2022. – № 1/4 (104). – С.23-27.

- [12-М]. Юлдашев, А.Қ. Инъикоси образи Ардашери Бобакон дар сарчашмаҳои юнонии асри III / А.Қ. Юлдашев // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2022. – № 3 (92). – С. 79-84.
- [13-М]. Юлдашев, А.Қ. Мунозираи Хусрави Парвиз ва Баҳроми Ҷӯбина / А.Қ. Юлдашев // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2022. – № 4 (93). – С. 53-59.
- [14-М]. Юлдашев, А.Қ. Набарди Қодисия / А.Қ. Юлдашев // Номаи Доғишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Хуҷанд, 2022. – № 4 (73). – С. 107-113.
- [15-М]. Юлдашев, А.Қ. Симои Шопури Ардашер дар сарчашмаҳо / А.Қ. Юлдашев // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 1. – С. 193-199.
- [16-М]. Юлдашев, А.Қ. Симои Анӯшервон дар «Ҷанг бо форсҳо»-и Прокопий / А.Қ. Юлдашев // Номаи Доғишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Хуҷанд, 2023. – № 1 (74). – С. 191-198.
- [17-М]. Юлдашев, А.Қ. Симои Яздгирди Шаҳрӯр ҷопасин шоҳаншоҳи Сосонӣ / А.Қ. Юлдашев // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 5. – С. 208-216.

III. Таълифоти муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [18-М]. Юлдашев, А.Қ. Берунӣ ва таърихи қадимаи ҳалқҳои эронӣ / А.Қ. Юлдашев // Кашишофи асрори табиат (Маҷмуаи мақолаҳои симпозиуми байналмилалии илмӣ баҳшида ба 1050-солагии Абурайҳони Берунӣ (Душанбе, 9-10-уми октябри соли 2023)). – Душанбе, 2023. – С. 207-223.
- [19-М]. Юлдашев, А.Қ. Ситоиши султон Маҳмуди Газнавӣ дар «Шоҳнома» / А.Қ. Юлдашев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Рушду таҳаввули жанри қасида дар адабиёти форсу тоҷик» баҳшида ба бузургдошти Ҳаким Носири Хусрави Кубодиёнӣ ва 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Икромов Искандар (Бохтар, 21-уми декабряи соли 2023). – Бохтар, 2023. – С. 89-93.
- [20-М]. Юлдашев, А.Қ. Дар бораи тарҷумаи арабии «Шоҳнома» / А.Қ. Юлдашев // Масоили мубрами арабшиносӣ (Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмию назарияйӣ дар мавзуи «Дастовардҳои илмии ховаршинносони тоҷик дар замони Истиқлол» (Душанбе, 14-уми мартаи соли 2024)). – Душанбе, 2024. – С. 161-168.
- [21-М]. Юлдашев, А.Қ. Мовароуннаҳр дар «Шоҳнома» (Мовароуннаҳр в «Шахнаме») / А.Қ. Юлдашев // Материалы международной научно-практической конференции «Стратегии и тренды развития

журналистики, филологии и лингводидактики» (Душанбе, 24 октября 2024 г.). – Душанбе, 2024. – С. 49-55.

[22-М]. Юлдашев, А.Қ. Баррасии қиёсии сужаҳои вобаста ба образи Шопури Зулактоф бар мабнои концепсияи меъёр (дар мисоли «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва қиёс бо сарчашмаҳои дигар) / А.Қ. Юлдашев // Маҷмуаи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии ««Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳувийяти миллӣ» (Душанбе, 27-28-уми ноябрин соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 292-302.

[23-М]. Юлдашев, А.Қ. Фирдавсӣ ва Мавлоно / А.Қ. Юлдашев // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ дар мавзуи «Мақоми Мавлонои Балхӣ дар фарҳангӣ адаби милливу умунибашарӣ» (Бохтар, 13-14-уми декабрян соли 2024). – Бохтар, 2024. – С. 191-196.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққикони зерин тақризҳо ба шурии диссертатсионӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Элбоев Вафо Ҷӯракулович мусбат буда, дар он қайд шудааст, ки автореферати диссертатсияи Юлдашев Абдулла Курбонмаматович ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионӣ ҷавобгӯ мебошад. Ба назари муқарриз, пажуҳиши Юлдашев Абдулла Курбонмаматович яке аз дастовардҳои муҳимми илми адабиётшиносӣ буда, арзиши баланди илмию амалӣ дорад. Ҳамзамон, дар тақриз чунин эродҳо манзур шудаанд:

1. Унвони баъзе фаслҳои бобҳои диссертатсия якхелаанд.
2. Дар автореферат, дар саҳифаҳои 6, 13, 18, 19, 20 ғалатҳои услубӣ ба назар мерасад.

3. Ғалатнависии калимаҳо: дар саҳ. 6 ба ҷойи «филология» «филология», ба ҷойи «адабиёти» «адабити», саҳ. 7 ба ҷойи «Ардашер» «Арадшер», саҳ. 10 ба ҷойи «сангнигора» «сагнигора», саҳ. 13 ба ҷойи «шоҳаншоҳ» «шоҳпаншоҳ» ва гайра омадаанд, ки ислоҳи онҳо заруранд.

2. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Ашӯрова Нодира Ҷумаевна низ мусбат буда, дар он автореферат ва диссертатсияи Юлдашев Абдулла Курбонмаматович пажуҳиши тоза ва анҷомёфта маънидод мешавад. Ҳамзамон, дар баробари зикри дастовардҳои довталаби дараҷаи илмӣ, чунин эродҳо пешниҳод гардидаанд:

1. Дар баъзе мавридҳо номи донишмандон дар ду шакл ба назар мерасанд, ба мисли Саъолабӣ – Саъолибӣ.

2. Ба андешай мо, истилоҳи «навоварӣ» нисбат ба «навгонӣ» саҳеҳтар аст. Бинобар ин, иваз намудани истилоҳи «навгонӣ» ба «навоварӣ» ба манфиати кор аст.

3. Дар автoreферат иштибоҳоти зиёди техниқӣ ба назар мерасанд (с. 3, 4, 5, 16, 18 ва ғайра).

3. Дар **тақризи** доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи адабиёти тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Boxtar ба номи Носири Ҳусрав» **Икромов Искандар** қайд шудааст, ки дар автoreferati диссертатсия дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ баъзе норасоиҳо низ ба назар мерасанд:

1. Ба ақидаи мо, агар муаллиф ба мавзуи таҳаввули сужа ва образҳои шоҳону паҳлавонони Сосонӣ ва омилҳои асосии ҷанбаи адабӣ-бадеӣ касб кардани симо ва ҳаводиси рӯзгори онҳо амиқтар таваққуф намуда, ҷузъиёти асотирий ва таърихии онҳоро дар иртибот ба мундариҷаи достонҳои алоҳидаи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва дигар осори марбут ба асрҳои мавриди назари таҳқиқ муфассалтар бозгӯ менамуд, ба манфиати кор мебуд.

2. Дар матни автoreferati диссертатсия дар ду шакл навиштани баъзе қалимаҳо, ба монанди пажӯҳиш – пажӯҳиш, шӯравӣ – шуравӣ, нӯҳ – нух, диссертатсия – рисола, ба назар мерасанд, ки ба андешай мо, риояи навишти ягонаи онҳо боиси афзоиши арзиши кор ва ҳусни таълиф ҳоҳад гашт.

3. Дар саҳифаҳои гуногуни автoreferat ғалатҳои имлӣ ва техниқӣ (с. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18 ва ғ.) ба назар мерасанд.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дарачаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

- дар мисоли сарчашмаҳои адабию таърихии ва дигар манобеи асрҳои X-XI таҳаввули сужаҳо ва образҳои шоҳону паҳлавонони Сосонӣ дар адабиёти форсу тоҷик **таҳқиқ шудааст**;
- сужа ва образҳои подшоҳону паҳлавонон аз оғози таърихи ташаккули хонадони шоҳаншоҳии Сосониён то пойдории ин хонадон бо марҳалабандии хосси таърихӣ ва диди бадеӣ **муайян шудааст**;
- сужа ва образҳои ёздаҳ шахсияти таърихӣ, ки чехраҳои онҳо дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ оварида шудаанд **мушахҳас гардида**, дар шаш фасл шуруъ аз Сосону Бобак то Шопури Зулактоф бо таваҷҷуҳ ба эпизодҳои гуногун ва таъини вижагиҳои асосии таносуби ҳақиқати таърихӣ ва диди бадеӣ **таҳқиқ гардидааст**;
- Ардашери Бобакон ва сужаҳои вобаста ба шахсияти достонии ў, сужаҳои марбут ба образи Шопури Ардашер, Ҳурмузди Шопур, Баҳроми Үрмузд, Баҳроми Нарсӣ, Баҳроми Баҳромиён, Нарсии Баҳром, Үрмузди Нарсӣ ба таври фарогир **таҳқиқ шудаанд**;

- сужаҳо ва образҳои подшоҳон ва паҳлавонон дар марҳалаи мобайни хукумати шоҳаншоҳии Сосониён **баррасӣ шуда**, симоҳои Ардашери Некукор ва подшоҳони дигар то Баҳроми Гӯр, Яздгирди писари Баҳром ва подшоҳони дигар то Кубоди Парвиз **таҳқиқ ва таҳлил гардидаанд**;
- уъҷубаҳои марбут ба образи Шопури Зулактоф ба ривояти «Шоҳнома» бо муқоиса бо сарчашмаҳои дигар **муайян гардида**, вижагии ташаккули симои ин шахсияти таъриҳӣ ва ҳаводиси замони зиндагии **ӯ баррасӣ шудааст**;
- калонтарин баҳши қисмати Сосониёни «Шоҳнома» – подшоҳии Хусрави Анӯшервон дар заминаи суннат ва оини подшоҳию паҳлавонӣ **баррасӣ гардида**, дар пайвастагӣ бо масъалаи зухури Бузургмехри Баҳтакон **таҳқиқ шудааст**;
- сужаҳо ва образҳои подшоҳон аз подшоҳии Ҳурмузди IV то инқирози давлати Сосониён **муайян гардида**, образҳои Ҳурмузди Анӯшервон, Баҳроми Чӯбина, Хусрави Парвиз, Кубоди Парвиз то Фаррухзод, Яздгирди Шаҳрӯр ва лаҳзаҳои достонии ҳаёти онҳо **баррасӣ шудааст**;
- таҳаввули симои таъриҳӣ то нақши бадеӣ аз назари қонунмандии доҳилии адабиёт **собит гардидааст**;
- дар заминаи сужаҳои вобаста ба образи подшоҳону паҳлавонон симои занон ва вазифаҳои онҳо дар низоми давлатдорӣ ва ташаккули шахсияти меҳанпарвар **мушаххас шудааст**;
- баҳше аз сюжетҳои вобаста ба Ҳинд, аз ҷумла, қиссаи овардани китоби «Калила ва Димна», шоҳмот, бурдани нард **баррасӣ шудааст**.
- ба мавзуи Маздак таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, дар асоси «Шоҳнома» ва сарчашмаҳои дигар, ба мисли қавли Абуҳанифаи Диноварӣ, Муқаддасӣ, Ибн ал Балхӣ ва муаллифи «Форснома» хусусиятҳои ин таълимот **таҳқиқ ва асоснок гардидааст**.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки масоили назарии дар бобу фаслҳои диссертатсия матраҳшуда ва баҳсҳои ҷузъҳои таркибии бобу фаслҳо барои возеҳ соҳтани масъалаҳои гуногуни адабиёти асримиёнагӣ, хусусан, таҳаввули сужаю образҳои подшоҳону паҳлавонон дар асарҳои асримиёнагӣ ва тафовуту умумиятҳои онҳо бо осори манзуму мансури адабию таърихии давраҳои дигар аз ҳар ҷиҳат мусоидат менамояд. Ҳамчунин, ба бозёфтҳо ва хулосаҳои илмии муаллифи диссертатсия зимни таҳқиқи дигар образҳои бадеӣ ҳам метавон такя кард.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ таҷрибаи таҳқиқии муҳакқиқони ватанию ҳориҷӣ, аз ҷумла В.Г. Луконин, М.М. Дъяконов, А.И. Колесников, О.М. Чунакова, М.Н. Усмонов, Р.М. Алиев, А.Е. Бертельс, Ҷ.Х. Мутлақ, М. Қазвинӣ, Ҳ. Пирниё, С. Нафисӣ, З. Сафо, Қ. Сарромӣ, А. Зарринқӯб, М.А.

Риёхӣ, Э. Ёршотир, Ч. Матинӣ, Ш. Ҷалилиён, С. Ойдинлу, Т. Дарёй, Т. Нелдеке, А. Кристенсен, Р. Фрай, Х. Шарифов, Г. Шозиёева, М. Нарзикул ва дигарон васеъ истифода шудааст.

Диссертатсия дар асоси методҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ, концепсияи таҳлили забону услуби асари бадеӣ, таҳқиқи типологии жанрҳо ва соҳтори асари бадеӣ таълиф ёфтааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёғти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки маводи фароҳамомада ва хулосаю натиҷаҳои он дар ҷараёни таҳлилу таҳқиқи масоили марбут ба сужа ва образҳо, ҳамчунин, пажӯҳиши мавзӯъҳои ҳамгун мусоидат карда, дастовардҳои илмии муаллифро зимни таълиму тадриси таърихи адабиёти тоҷик ва курсу семинарҳои маҳсус оид ба бозтоби бадеии образи шоҳону паҳлавонон дар адабиёт дар факултетҳои равияи филологии мактабҳои олии Тоҷикистон метавон истифода бурд. Ба маводи диссертатсия ҳангоми навиштани китобҳои дарсӣ ва таълифи воситаҳои таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо ва мактабҳои миёна, омода кардани матни лексияҳо аз таърихи адабиёти форсу тоҷик, курс ва семинарҳои маҳсус оид ба адабиёти асримиёнагӣ такя намудан мумкин аст.

Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарияи адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ ба ҳадди зарурӣ истифода шудааст. Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мувофиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, тезъодду ҳаҷми интишорот ва интихоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмӣ манзур гардида, натиҷаҳои фаслу бобҳо ва таҳқиқи назарии мавзӯъ мебошанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмиро дараҷаи дарки масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, ба назар гирифтани иртиботи таҳқиқ бо барномаҳои илмӣ, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии кор, нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи назари ў нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд. Саҳми фардии муаллиф, ҳамчунин, дар он зоҳир меёбад, ки ў дар ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, таъини тарҳи кор, навиштани монография ва мақолаҳо мустақилият зоҳир кардааст. Муносабати методологии муаллиф нисбат ба мавзуи мавриди таҳқиқ саҳми шаҳсии ў дар омӯзиши мавзӯъ буда, барои ҳалли илмии масъала замина фароҳам овардааст. Бо истифода аз равишҳои таҳқиқие, ки дар адабпажӯҳии ҷаҳонӣ маъмул аст, бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик ба таври комплексӣ масъалаҳои вобаста ба таҳаввули сужа ва образҳои подшоҳон ва паҳлавонони Сосониро дар қолаби диссертатсияи докторӣ таҳқиқ кардааст. Масъалаҳои вобаста ба паҳлухои гуногуни бадеӣ, ғоявӣ ва маърифатии

инкишофи сужаҳо ва таҳаввули образҳо дар сарчашмаҳо, пеш аз ҳама «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, дар адабиётшиносии тоҷик бори нахуст мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро, инчунин, таълифоти дар заминаи ҳамин мавзӯъ таълифнамудааш, ки дар қолаби мақолаҳои илмӣ чоп шудаанд, бозгӯ менамоянд.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-020-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 17-уми июни соли 2025 дар бораи сазовор доностани Юлдашев Абдулла Қурбонмаматович ба дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 16 нафар аъзои шуро 16 нафар (фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябрини соли 2024, № 360/шд), аз ҷумла 5 нафар докторони илм ва 1 нафар номзади илм аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ иштирок доштанд.

Аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа ҳузурдошта дар овоздиҳии пинҳонӣ 15 нафар доктори илм иштирок намуд. Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор – 15 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Мақсудзода Б.М.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ
номзади илмҳои филологӣ

Бобомаллаев И.Ҷ.

17.06.2025

